


ДОНИШГОХИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФАРМАТСЕВТӢ
КАФЕДРАИ ХИМИЯИ ФАРМАТСЕВТӢ ВА ИДОРАВУ
ИҚТИСОДИЁТИ ФАРМАТСЕТӢ



«Гасдик мекунам»
Декани факултети фарматсевтӣ
Каримов Ф.У.
«Р» № 2024

СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ «ХИМИЯИ
ФАРМАТСЕВТӢ» БАРОИ ДОНИШҖӮЕНИ КУРСИ 3-ЮМИ ИХТИСОСИ 79010800

Фанни таълимӣ: химияи фарматсевтӣ

Ихтисос: 79010800 - дорусозӣ

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 288 соат (12 кредит)

Лексия – 96 соат (4 кредит)

Машғулияти амалӣ (лабораторӣ) – 96 соат (4 кредит)

КМД – 96 соат (4 кредит)

Курс – 3, семестри 5 ва 6-ум

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби муаллими калони кафедраи химияи фарматсевтӣ ва идораву иқтисодиёти фарматсевтӣ Юсуфзода А.Ҷ ва асистентон Дилдораи Ё, Сахратов В. А. аз фанни химияи фарматсевтӣ барои донишҷӯёни курси 3-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси 79010800 – дорусозӣ мураттаб шудааст.

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Барнома (Стандарт) - и давлатии таҳсилотии ихтисоси, ки бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20..., №.../.... тасдик гардидааст, тартиб дода шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратмаҷлиси №1 аз «25» 08 соли 2024 тасдик гардидааст.

Мудири кафедра Юсуфзода А.Ҷ.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети ҳуқуқшиносӣ аз «25» 08 соли 2024, суратмаҷлиси №8 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси шӯрои илмию методии факултет
н.и.х., муал. калон

Юсуфзода А.Ҷ.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	3	Чадвали дарсҳо
Асс. Дилдораи Ё	семестр	5,6	
	Шумораи кредитҳо	12	
Суроғай омӯзгор: Кафедраи химияи фармасевтӣ ва идо- раву иқтисодиёти фарматсевтӣ №518, бинои таълимии №3, Тел: 557777903	Лексия	96 с	
	Машғ. Лаб.	96 с	

I. ШАРХИ МАВ҆ЕИ ФАН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Фанни таълимии химияи фармасевти дар нақшай таълимии ихтисоси дорусози (фармасевти) мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташакқулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисоси соҳаи фармасевти, мавҷеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст. Ҳангоми таддиси он маълумот дар бораи таҳия, тавлид, таҳлил ва назорати сифати маводи доруворӣ пешкаш карда мешаванд.

III. МАҚСАДИ ОМӯЗОНИДАНИ ФАН

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба тавлиду таҳлили маводҳои доруворӣ, гузаронидани корҳои лабораторӣ ва инкишоф додани қобилияту маҳорати касбии донишҷӯ ҳангоми таҳлилу тадқики маводҳои доруворӣ, инчунин ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конфронсу симпозиумҳои ба масъалаҳои гуногуни соҳаи фармасевтӣ баҳшидашуда.

IV. ВАЗИФАҲОИ ОМӯЗОНИДАНИ ФАН

- манбаъҳои асосии тавлиди (синтези) маводҳои дорувори.
- поҳои хукуки ва конунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи назорати сифат, сертификаткунонӣ ва стандарткунонии маводҳои доруворӣ.
 - таҳлили сифатию микдории маводҳои доруворӣ бо усули химиявӣ.
 - таҳлили сифатию микдории маводҳои доруворӣ бо усулҳои физикавӣ ва физико-химиявӣ.
 - таҳлили сифатию микдории маводҳои доруворӣ бо усулҳои биологӣ ва микробиологӣ.

V. НАТИЧАҲОИ НИҲОИ ОМӯЗОНИДАНИ ФАН

Дар баробари аз худ намудани фанни таълими, донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосии химияи фармасевтиро аз худ карда бошад:
 - конунҳои амалкунандаи соҳаи фармасевтиро донад;
 - таснифи маводҳои дорувориро аз рӯи соҳти молекула ва хосиятҳои химиявиашон пурра сарфаҳм равад;
 - моҳияти усулҳои таҳлили маводҳои дорувориро аз руи хосиятҳои физикавӣ, химиявӣ, физико-химиявӣ ва биологиию микробиологӣ пурра аз бар намояд.
 - зинаҳои муайяни тавлиди (синтези) маводҳои дорувориро донад.

- барои таҳлили маводҳои дорувори усули мувофикро интиҳоб карда тавонад.

Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мағҳумҳои асосии химияи фармасевтиро баён карда тавонад.

- конунҳои амалкунандаи соҳаи фармасевтиро шарҳу эзоҳ дода тавонад.

- усулҳои физикавии таҳлили маводҳои дорувориро аз қабили муайян кардани зичи, часпаки, устувории седиментатсиони, поляриметрия, рефрактометрия гузаронида тавонад.

- усулҳои химиявии таҳлили маводҳои дорувориро аз қабили аргентометрия, комплексонометрия, йодометрия, нейтрализатсия, роданометрия ва дигар усулҳои титронии ҳаҷмиро гузаронида тавонад.

- усулҳои физико-химиявии таҳлили маводҳои дорувориро аз қабили спектрфотометрия, хроматографияи моёъгию тунуккабата, pH-метрия гузаронида тавонад.

- Нишондиҳандаҳои сифати маводҳои дорувориро муайян карда тавонад.

Пререквизитҳо (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азҳудкардашуда): фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълими таҳсилоти умумии миёна азҳудкардаи донишҷӯ: химия, физика, ботаника, математика ва асосҳои информатика.

Постреквизитҳо: (алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки до-нишҷӯ онҳоро дар баробари азҳудкунии фанни химияи фармасевтий ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд): химияи гайриорганики, химияи органики, химияи таҳлили, химияи физикавию коллоиди, фармакология, технологияи дорсози, фармакогнозия ва гайра.

VI. МАЗМУН ВА МУНДАРИЧАИ МУХТАСАРИ ФАН

Химияи фармасевтий – илмест, ки тавлид (синтез), соҳти молекулаи моддаи дорувори ва усулҳои таҳлили онро меомӯзад. Омӯзиши химияи фармасевтий дар соҳаи фарматсия, яке аз руқнҳои асосӣ мебошад. Инчунин стандарткунонӣ ва сертификаткунонии маводҳои доруворӣ, ки яке аз баҳшҳои химияи фармасевтий мебошад ва пояҳои хуқуқи барои конунҳои амалкунанда дар ин соҳа ба ҳисоб меравад

Объектҳои химияи фармасевтӣ: моддаҳои дорувории пайдоиши гунон, шаклҳои маводи доруворӣ, аз ҷумла доруҳои гомеопатӣ ва «парафармасевтӣ», инчунин иловаҳои фаъоли биологии дорои моддаҳои доруворӣ.

Аҳамияти ҷамъиятӣ-тиббии химияи фармасевтӣ ва нақши маводи доруворӣ дар тиб. Вазъи муосир ва дурнамои рушди гурӯҳҳои табобати маводи доруворӣ.

Доираи татқиқоти химияи фармасевтӣ:

- тадқиқот ва ҳосил кардани моддаҳои фаъоли биологии синтетикӣ дар асоси даровардани таъғирот ба самти структура ва зоҳир кардани алоқа ва қонунияти байни соҳт ва ҳосияти модда;
- ташкил ва рушди принсипҳои стандартизатсия ва муқарар кардани меъёрҳои сифати таъминкунандай фаъолнокии табобатӣ ва бехатраии маводи доруворӣ;
- коркард, такмил, хелакуни ва валидатсия усулҳои мавҷудбудаи назорати сифати маводи доруворӣ дар давраҳои коркард, истеҳсол ва истеъмол;
- коркарди усулҳои таҳлили моддаҳои доруворӣ дар он объектҳои биологӣ барои тадқиқоти фармакоклиникӣ, мониторинги экологӣ-фармасевтӣ, экспертизаи судӣ-химиявӣ ва наркологӣ.

Барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар фарматсия ва мавқеи химияи фармасевтӣ дар маҷмӯи илмҳои фармасевтӣ ва дар системаи таълими олии фармасевтӣ. Алоқамандии химияи фармасевтӣ бо илмҳои химия, физика, тиббию биологӣ ва аҳамияти он барои рушди тиб. Якҷоягии химияи фармасевтӣ бо фанҳои таҳасусӣ (технологияи фармасевтӣ, фармакогнозия, химияи токсикологӣ, идоракунӣ ва иқтисоди дорусозӣ).

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Химияи фарматсевтӣ»

Миқдори умумии кредитҳо 12 (288 соат)

Машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – (96 соат)

Машгулиятҳои аудитории амалӣ – (96 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – (96 соат)

2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ

Мундариҷаи фан

№	Ҳафтагӣ	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсх ои ауди- торӣ		Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	Кори лаб.		
		ҶИСМИ I. МАСЪАЛАҲОИ ДАВЛАТӢ				

1.	I	Фан ва муҳтавои асосии химияи фарматсевтӣ.	3	3	3	9	A1 [c. 246-255]; A5 [c.22-30]; A7 [c.6-12]; A8 [c.3-11]; И1 [c. 6-25]; И2 [c.5 -14]; И5 [c. 9-11]; И6 [c. 6-16];
2.	II	Марҳилаҳои асосии ҷустуҷӯи моддаҳои доруворӣ	3	3	3	9	A1 [c.; 266-275]; A3 [c.13-23]; A4 [c.6-11]; A7 [c.6-22];
3.	III	Пояҳои хуқуқӣ ва қонуниятҳои амалкӯнандай ҶТ дар соҳаи фарматсевтӣ	3	3	3	9	A1; A6 [c. 258-266]; A4 [c. 11-20;141-168]; И1 [c. 26 -54]; И2 [c.15 -20]; И4 [c. 5-16]; И5 [c. 12-37]; И6 [c. 26-29];
4.	IV	Манбаъҳо ва усулҳои ба даст овардани маводи доруворӣ	3	3	3	9	A1; [c.169-172]; A3 [c.75-189]; A4 [c.21-34; 106-138]; A5 [c.38-51]; A6 [c.24-40;112-118]; A7 [c.40-51];
5.	V	Қоидоҳои умумии баҳо доддан ба сифати маводи доруворӣ	3	3	3	9	A1 [c.173-177]; A3 [c.30 -72]; A4 [c.70-104]; A5 [c.53-106]; A6 [c.85-111];
6.	VI	Мушкилоти мусир дар рушди химияи фарматсевтӣ. Таснифи моддаҳои доруворӣ.	3	3	3	9	A1 [c. 178-187]; A4 [c. 191-204; 300-325]; A6 [c. 191-199];
7.	VII	Усулҳои умумии таҳлили маводи доруворӣ	3	3	3	9	A1 [c.199-204]; A7 [c.75-84]; A9 [c.109-112]; И6 [c. 42-50];
8.	VIII	Усулҳои умумии таҳлили маводи доруворӣ (давоми Мавзӯй)	3	3	3	9	A1 [c.204-218]; A3 [c.200-221]; A4 [c.229-256; 357-387];
9.	IX	Устуворӣ ва муҳлати нигоҳдории маводи доруворӣ	3	3	3	9	A1 [c.219-224]; A4 [c.69-90]; A6 [c.200-220]; A7 [c.222-230]; A9 [c.148-171]; И5 [c. 174-179];
10.	X	Маводи дорувории дорои унсурҳои гурӯҳи 7-и системаи даврии Д.И.Менделеев.	3	3	3	9	A1; [c.241-246;]; A5 [c.155-178]; A9 [c.125-127]; И1 [c. 98-123]; И4 [c. 180-197]; И5 [c. 140-
11.	XI	Маводи дорувории дорои унсурҳои гурӯҳи 5-6-и системаи даврии Д.И.Менделеев	3	3	3	9	A1; [c.310-319;]; A2; A3 ; И1; И6;
12.	XII	Маводи дорувории дорои унсурҳои гурӯҳи 3-4-и системаи даврии Д.И.Менделеев	3	3	3	9	A1 (320-325) ; A2; A3 ; И1; И5;
13.	XIII	Маводи дорувории дорои унсурҳои гурӯҳи 2-юми системаи даврии Д.И.Менделеев.	3	3	3	9	A1 ; [c.325-328;]; A2; A3 ; И1; И6;
14.	XIV	Маводи дорувории дорои унсурҳои гурӯҳи 1-8-уми системаи даврии Д.И.Менделеев.	3	3	3	9	A1 ; [c.328-344;]; A2; A3 ; И1; И6;
15.	XV	Пайвастагиҳои алкании галогендошта.	3	3	3	9	A1 ; ; [c.345-351;]A2; A3 ; И1; И6;
16.	XVI	Спиртҳо. Тасниф ва тавсифи онҳо.	3	3	3	9	A1 ; [c.239-240;];И; A2; A3 ; И1; И6;
Ҷамъи қисми I.				48	48	48	144
СЕМЕСТРИ II.							

	I	Алдегидхо ва ҳосилаҳои онҳо	3	3	3	9	A1 [c.293-301]; A3 [c.223-231]; A7 [c.109-139]; A5 [c.300-348]; A7 [c.245-252];
18.	II	Карбогидратҳо (моно ва полисахаридҳо)	3	3	3	9	A1 [c.344-352;]; A3 A5 ; A6 ; A8 ; A9 И3]; И4 И5 ;
19.	III	Аминокислотаҳо ва ҳосилаҳои онҳо	3	3	3	9	A1 [c.377-400]; A5]; A7 [c.263-269]; A8 [c.383-406]; И3 [c. 40-43; 67-89]; И4 [c. 157-164]; И5 [c. 298-303];
20.	IV	Эфирҳои содда	3	3	3	9	A1 [c.401-410;]; A3: A4 ; A5]; A6 ;
21.	V	Эфирҳои мураккаб	3	3	3	9	A1 [c.425-240]; A3 ; A4 ; A5 ; A6
22.	VI	Ҳосилаҳои кислотаҳои полиоксикарбонӣ ва полиаминополикарбонӣ	3	3	3	9	A1 [c.442-463]; A3 ; A7 ; A9 ; И3 ; И4 ; И5 ;
23.	VII	Фенолҳо ва ҳосилаҳои онҳо	3	3	3	9	A1 [c.477-495]; A5 ; A6 ; A7 ; A8]; A9 ; И3 ; И5;
24.	VIII	Кислотаҳои ароматӣ ва ҳосилаҳои онҳо	3	3	3	9	A1 [c.496-502]; A3; A6 ;
25.	IX	Ҳосилаҳои полиоксикарбонилии қатори ароматӣ	3	3	3	9	A2 [c.507 - 518]; A3 ; A4 ; A7 ; И1 ;
26.	X	Ҳосилаҳои нафтохинон (витаминҳои таии гурӯҳи К ва ҳаммонанди сунъии он)	3	3	3	9	A1 [c518.-534;]; И1 ; И5 ; И6 ;
27.	XI	Ҳосилаҳои фенолокислотаҳо	3	3	3	9	A1 [c.530-534); A3 ; A4 A5 ;
28.	XII	Ҳосилаҳои пара ва мета аминофенол	3	3	3	9	A1 [c.275- 285]; A6 ; A8 ; И1]; И2 ; И5].
29.	XIII	Ҳосилаҳои кислотаҳои фенилатсетат ва фенилпропионат	3	3	3	9	A1 [c.422-425;]; A3 ; A5 ; A6];
30.	XIV	Аминокислотаҳои ароматӣ ва ҳосилаҳои онҳо	3	3	3	9	A1 [c.534-540]; A3 ; A7]; A5 [; A7 ;
31.	XV	Терпенҳои моносикли	3	3	3	9	A1 [c.540-554]; A3 ; A7 ; A5]; A7 ;
32.	XVI	Терпенҳои бисиклӣ	3	3	3	9	A1 [c.554-559;]; A3]; A5 ; A6 ;
		Ҷамъи қисми II.	48	48	48	144	
		Ҳамагӣ	96	96	96	288	

2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУХО ВА ФАСЛХОИ ЧУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМӢ ҚИСМИ 1. НАЗАРИЯИ АУДИТ

Химияи фармасевтӣ – илмest, ки тавлид (синтез), соҳти молекулаи моддаи дорувори ва усулҳои таҳлили онро меомӯзад. Омӯзиши химияи фармасевтӣ дар соҳаи фарматсия, яке аз руқнҳои асосӣ мебошад. Инчунин стандарткунонӣ ва сертификаткунонии маводҳои доруворӣ, ки яке аз баҳшҳои химияи фармасевтӣ мебошад ва пояҳои хукуқи барои конунҳои амалкунанда дар ин соҳа ба ҳисоб меравад

Объектҳои химияи фармасевтӣ: моддаҳои дорувории пайдоиши гунонгун, шаклҳои маводи доруворӣ, аз ҷумла доруҳои гомеопатӣ ва «парафармасевтӣ», инчунин иловаҳои фаъоли биологии дорои моддаҳои доруворӣ.

Аҳамияти ҷамъиятӣ-тиббии химияи фармасевтӣ ва нақши маводи доруворӣ дар тиб. Вазъи муосир ва дурнамои рушди гурӯҳҳои табобати маводи доруворӣ.

Доираи татқиқоти химияи фармасевтӣ:

- тадқиқот ва ҳосил кардани моддаҳои фаъоли биологии синтетикӣ дар асоси даровардани таъгиrot ба самти структура ва зоҳир кардани алоқа ва қонунияти байни соҳт ва ҳосияти модда;
 - ташкил ва рушди принсипҳои стандартизатсия ва муқарар кардани меъёрҳои сифати таъминкунандаи фаъолнокии табобатӣ ва бехатраии маводи доруворӣ;
 - коркард, такмил, хелакуни ва валидатсия усулҳои мавҷудбудаи назорати сифати маводи доруворӣ дар давраҳои коркард, истеҳсол ва истеъмол;
 - коркарди усулҳои таҳлили моддаҳои доруворӣ дар он объектҳои биологӣ барои тадқиқоти фармакоклиничӣ, мониторинги экологӣ-фармасевтӣ, экспертизаи судӣ-химиявӣ ва наркологӣ.
- Барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар фарматсия ва мавқеи химияи фармасевтӣ дар маҷмӯи илмҳои фармасевтӣ ва дар системаи таълими олии фармасевтӣ. Алоқамандии химияи фармасевтӣ бо илмҳои химия, физика, тиббию биологӣ ва аҳамияти он барои рушди тиб. Якчоягии химияи фармасевтӣ бо фанҳои таҳасусӣ (технолоѓияи фармасевтӣ, фармакогнозия, химияи токсикологӣ, идоракунӣ ва иқтисоди дорусозӣ).

2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);

-кори мустакилонаи донишчӯ (КМД).

МУНДАРИЦАИ КОРИ ЛАБОРАТОРИЙ

Машгулияти лабораторий яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишчӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишчӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти лабораторий донишчӯён коида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушахасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани кори лабораторий ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустакилона фикр рондани донишчӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишчӯён мусоидат кунад.

Кори мустакилонаи донишчӯй бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, мачмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, хисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Ҳафтҳо	Санҷаи дарс	Мундариҷаи мавзӯъҳои машғулиятҳои лексиони ва лабораторий барои семестри 5-ум	Миндори саатҳо	Тавзехот
		амалиӣ		
I	1.09 – 04.09			
		Қоидаҳои кор ва техникаи бехатари дар озмоишгоҳи кимиёвӣ омӯзиш, кор бо доруномаи давлатӣ	3	
II	06.09 – 11.09	Усулҳои умумии муайянкунии сифати маводи доруворӣ (ҳалшавандагӣ, ҳарорати гудозиш ва ҷӯшиш, кислотанокӣ ва ишқорнокӣ, моддаҳои бухоршаванда ва ғ.)		
			3	
III	13.09 – 18.09			
		Усулҳои умумии муайянкунии сифати маводи доруворӣ (санчиши шаффофијат, дараҷаи тирагӣ, рангнокӣ, гашҳои ионҳои ғайриорганикӣ)	3	
IV	20.09 – 25.09			
		Муайянкунии сифати оби тоза, Об барои тазриқ, оксиген, пайвастагиҳои пероксидӣ	3	
V	27.09 – 02.10			

		Муайянкунни сифати тиосулфати натрий, натрий метабитсулфит, гидрокарбонати натрий, карбонати литий	3	
VI	04.10 – 09.10			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи галогенҳосилаҳо	3	
VII	11.10 – 16.10			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои калсий, магний, барий, рӯҳ	3	
VIII	18.10 – 23.10			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои бор, висмут, алюминий	3	
IX	25.10 – 30.10			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои нукра, мис, оҳан, платина	3	
X	01.11 – 06.11			
		Усулҳои умумии муайянкунни сифати маводи доруворӣ. Таҳлили сифати моддаҳои дорувории баромадашон гайриорганикӣ (дарси санчишӣ)	3	
XI	08.11 – 13.11			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи галогенҳосилаҳои алканҳо, спиртҳо, эфирҳо	3	
XII	15.11 – 20.11			
		Муайянкунни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи алдегидҳо ва карбогидратҳо	3	
	22.11 – 27.11			

		Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи кислотаҳои карбонӣ ва ҳосилаҳои онҳо	3	
XIV	29.11 – 04.12			
		Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои лактонҳои носери полигидроксикислотаҳо, статинҳо	3	
XV	06.12 – 11.12			
		Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои Аминокислотаҳои ароматӣ, гетеросиклӣ, полиаминополикарбонӣ	3	
XVI	13.12 – 18.12			
		Усулҳои умумии муайянкуний сифати маводи дорувории баромадашон органикӣ (дарси санчишӣ)	3	

Ҳафтаҳо	Сан-наи дарс	Мундариҷаи мавзӯъҳои машғулиятҳои лексиони ва лабораторӣ барои семестри 6-ум	Микдори со-атҳо	Тавзехот
1	25.01.-30.01	Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои терпенҳо	3	
2	01.02.-06.02	Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои лактонҳои носери полигидроксикислота, статинҳо, кислотаҳои дитиокарбаминовӣ	3	
3	08.02.-13.02		3	
		Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои аминокислотаҳои алифатикӣ	3	
4	15.02.-20.02	Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои аминокислотаҳои ароматӣ, гетеросиклӣ, полиаминополикарбонӣ	3	
5	22.02.-27.02		3	
		Муайянкуний сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи фенолҳо	3	

6	01.03.- 06.03	Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳи- нонҳо	3	
			3	
7	08.03.- 13.03		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои <i>пара</i> -ва <i>мета</i> - аминофенол, кислотаҳои ароматӣ ва намакҳои онҳо (1)	3	
8	15.03.- 20.03		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои <i>пара</i> -ва <i>мета</i> - аминофенол, кислотаҳои ароматӣ ва намакҳои онҳо (2)	3	
9	22.03.- 27.03		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои салитсилий, фенилатсетат, фенилпро- пионат , сулфонанилидҳо (1)	3	
10	29.03.- 03.04		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои салитсилий, фенилатсетат, фенилпро- пионат , сулфонанилидҳо (2)	3	
11	05.04. — 10.04		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои салитсилий, фенилатсетат, фенилпро- пионат , сулфонанилидҳо (3)	3	
12	12.04. -17.04		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои анилид ҳо, кислотаҳои аминотиофенкарбонӣ, бу- тирофенон (1)	3	
13	19.04 - 24.04		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои анилид ҳо, кислотаҳои аминотиофенкарбонӣ, бу- тирофенон (2)	3	
14	26.04 - 01.05.		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои <i>пара</i> -аминобензойи (1)	3	
15	03.05- 08.05.		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои <i>пара</i> -аминобензойи (2)	3	
16	10.05- 15.05.		3	
		Муайянкунини сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи кис- лотаҳои аромати ва намакҳои онҳо (дарси санчишӣ)	3	

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корхой мустақилонаи донишчӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корхой мустақилонаи донишчӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корхой мустақилонаи донишчӯ омода гардидани донишчӯро ба машгулиятҳои дарсии чорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корхой мустақилонаи донишчӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машгулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияйӣ ва амалӣ, семинарҳо, корхой лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корхой мустақилона бадастовардаи донишчӯён барои баҳои ҷамъбастии азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корхой мустақилонаи донишчӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишчӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишчӯ оид ба корхой мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корхой мустақилонаи донишчӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Химияи фарматсевтӣ” ва нақшай таълимии ихтиисиси мазкур ҷунун муқаррар карда шудааст:

№	Ҳафтай дарсӣ	Мундариҷаи мавзӯъҳои кори мустақилона барои се- местри 5-ум		Микдори соатҳо	Тавзехот
		амалиӣ			
I	Ҳафтай 1	Қоидаҳои кор ва техникаи бехатари дар озмоишгоҳи кимиёвӣ омӯзиш, кор бо доруномаи дазлатӣ		3	
II	Ҳафтай 2	Усулҳои умумии муайянкуни сифати маводи доруворӣ (ҳалшавандагӣ, ҳарорати гудозиш ва ҷӯшиш, кислотонкӣ ва ишқорнокӣ, моддаҳои бухоршаванда ва д.)		3	
III	Ҳафтай 3	Усулҳои умумии муайянкуни сифати маводи доруворӣ (санчиши шаффофиат, дараҷаи тирагӣ, рангнокӣ, гашҳои ионҳои файриорганикӣ)		3	
IV	Ҳафтай 4	Муайянкуни сифати оби тоза, Об барои тазриқ, оксиген, пайвастагиҳои пероксидӣ		3	
V	Ҳафтай 5	Муайянкуни сифати тиосулфати натрий, натрий метабитсулфит, гидрокарбонати натрий, карбонати литий		3	
VI	Ҳафта и 6	Муайянкуни сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи галогенҳосилаҳо		3	

VII	Хафтаи 7	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои калсий, магний, барий, рӯҳ	3	
VIII	Хафтаи 8	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои бор, висмут, алюминий	3	
IX	Хафтаи 9	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи пайвастагиҳои нукра, мис, оҳан, платина	3	
X	Хафтаи 10	Усулҳои умумии муайянкунии сифати маводи доруворӣ. Таҳлили сифати моддаҳои дорувории баромадашон ғайриорганикӣ (дарси санчишӣ)	3	
XI	Хафтаи 11	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи галогенҳосилаҳои алканҳо, спиртҳо, эфирҳо	3	
XII	Хафтаи 12	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи алдегидҳо ва карбогидратҳо	3	
XIII	Хафтаи 13	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи кислотаҳои карбонӣ ва ҳосилаҳои онҳо	3	
XIV	Хафтаи 14	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои лактонҳои носери полигидроксикислотаҳо, статинҳо	3	
XV	Хафтаи 15	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳосилаҳои Аминокислотаҳои ароматӣ, гетеросиклӣ, полиаминополикарбонӣ	3	
XVI	Хафтаи 16	Усулҳои умумии муайянкунии сифати маводи дорувории баромадашон органикӣ (дарси санчишӣ)	3	

№	Хаftai дарсй	Мундарицаи мавзӯъхой кори мустақилона барои се- mestri 6-ум		Микдори со- атҳо	Гавзехот
	Хаftai 1	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои терпенҳо		3	
I	Хаftai 2	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои лактонҳои носери полигидроксикислота, ста- тинҳо, кислотаҳои дитиокарбаминовӣ		3	
II	Хаftai 3	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои аминокислотаҳои алифатикӣ		3	
III	Хаftai 4	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои аминокислотаҳои ароматӣ, гетеросиклӣ, полиа- минополикарбонӣ		3	
IV	Хаftai 5	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи фе- нолҳо		3	
V	Хаftai 5	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи хи- лонҳо		3	
VI	Хаftai 6	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои <i>пара</i> - <i>ва мета</i> - аминофенол, кислотаҳои ароматӣ ва намакҳои онҳо (1)		3	
VII	Хаftai 7	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои <i>пара</i> - <i>ва мета</i> - аминофенол, кислотаҳои ароматӣ ва намакҳои онҳо (2)		3	
VIII	Хаftai 8	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси- лаҳои кислотаҳои салитсилӣ, фенилатсетат, фенилпро- пионат , сульфонанилидҳо (1)		3	

IX	Хафтаи 9	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои кислотаҳои салитсилӣ, фенилатсетат, фенилпро-пионат , сулфонанилидҳо (2)	3	
X	Хафтаи 10	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои кислотаҳои салитсилӣ, фенилатсетат, фенилпро-пионат , сулфонанилидҳо (3)	3	
XI	Хафтаи 11	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои анилид ҳо, кислотаҳои аминотиофенкарбонӣ, бу-тирофенон (1)	3	
XII	Хафтаи 12	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои анилид ҳо, кислотаҳои аминотиофенкарбонӣ, бу-тирофенон (2)	3	
XIII	Хафтаи 13	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои кислотаҳои пара-аминобензойӣ (1)	3	
XIV	Хафтаи 14	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои кислотаҳои пара-аминобензойӣ (2)	3	
XV	Хафтаи 15	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи кис-лотаҳои аромати ва намакҳои онҳо (дарси санчишӣ)	3	
XVI	Хафтаи 16	Муайянкунии сифати моддаҳои дорувории гурӯҳи ҳоси-лаҳои терпенҳо	3	

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низом: кредитии таълим гузашта мешавад. Хар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъbastӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъbastии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳояnton дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъbastӣ дар асоси ҷадвали баҳоғузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корхон ичрошууда доир ба КМРС (семинар, амалй ва ф.);
2,5 хол – барои ичрои кори мустакилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақик аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошууда доир ба КМРС (семинар, амалй ва ф.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои ичрошууда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

Ифодай ҳуруфӣ ва аддии баҳои донишҷӯ

Ифодай ҳуруфии баҳо	Ифодай аддии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодай анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	Xуб
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	Қаноатбахш
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	Файриқаноатбахш

Ex - баҳои гайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуқи дар омӯзшии тақрории фан иштирок мекарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсияйӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардан супоришҳои аз ҷониби омӯзгор мӯқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва лабораторӣ ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машгулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ўро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машгулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии хонагӣ иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳоғузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундарича, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хулосаҳо, саривақӣ супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои хонагӣ ва маводҳо барои хондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидашт, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кӯшода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

- Химияи фарматсевтӣ дар зери таҳрири н.и.фарм.дотсент Н.Б.Саидов. Андалеб-Р. Душанбе-2015 дар дӯ ҷилд.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

4.2.1. Адабиёти асосӣ

- Анализ лекарственных смесей. Арзамасцев А.П., Печенников В.М., Родионова Г.М. ва дигарон – М.: Компания Спутник +, 2000. – 275 с.
- Беликов В.Г. Химияи фармасевтӣ. – М.: Мактаби олӣ, 1993, 1997 дар 2 қисм.
- Дастурмали машгулиятҳои озмоишгоҳии химияи фармасевтӣ: Аксенова Э.Н., Андрианова О.П., Арзамасцев А.П. ва дигарон – М.: Медицина, 2000.
- Арзамасцев А.П., Сенов П.Л. Намунаҳои стандартии воситаҳои доруворӣ. - М.: Медицина, 1978.
- Фармакопеяи (Доруномаи) давлатии ИҶШС, нашри X. - М.: Медицина, 1968.

Иловагӣ

- Арзамасцев А.П., Сенов П.Л. Намунаҳои стандартии воситаҳои доруворӣ. - М.: Медицина, 1978.
- Фармакопеяи (Доруномаи) давлатии ИҶШС, нашри X. - М.: Медицина, 1968.
- Фармакопеяи (Доруномаи) давлатии ИҶШС, нашри XI. - М.: Медицина, 1987 (нашри 1), 1989 (нашри 2).
- Фехreste давлатии воситаҳои доруворӣ.

- Ландер К., Тан Э., Мольх Д. Таҳлилот (Аналитика). Шархи мунтазам. – М.: Химия, 1981.
6. Иоффе Б.В. Методҳои химияии рефрактометрӣ. Нашри 2. Ленинград, 1983.
 7. Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Истифодабарии спектроскопияи УФ-ИК-ЯМР дар химияи органикӣ. М.: ДДМ, 1970.
 8. Карташов В.С. Атласи спектрҳои ЯМР¹Н воситаҳои доруворӣ. М.: 1995.
 9. Котенко А.М., Корытнюк Р.С. Технология ва назорати маҳлулҳо барои доругузаронӣ дар доруҳонаҳо. Киев: Здоровъя, 1990.
 10. Кулешова М.И., Гусева Л.Н., Сивицкая О.К. Китоби дарсӣ оид ба сифати таҳлили доруворӣ. М.: Медицина, 1989.
 11. Терапияи муолиҷавии ҷараёни илтиҳоб /Сигидин Я.А., Шварц В.Я., Арзамасцев А.П., Либерман С.С. – М.: Медицина, 1988.
 12. Лурье Ю.Ю. Маълумотнома оид ба химияи таҳлилӣ: Нашрияҳои маълумотӣ . – нашри 6 – бо такмилу иловаҳо. – М.: Химия, 1989.
 13. Машковский М.Д. Доручоти аспи XX. М.: Новая волна, 1998.
 14. Фармакопеяи байналмилалӣ, нашри 3., қисми 1 ва 2. ВОЗ, 1981, 1983.
 15. Усулҳои таҳлили доруҳо / Максютина Н.П., Каган Ф.Е., Кириченко Л.А. ва дигарон. – Киев: Саломатӣ (Здоровъя), 1984.
 16. Мецлер Д. Биохимия. Қисмҳои 1, 2, ва 3. – М.: Мир, 1980.
 17. Миронов В.А., Янковский С.А. Спектроскопия дар химияи органикӣ. Маҷмӯаи вазифаҳо: Китоби дарсӣ барои МОТ. – М.: Химия, 1985.
 18. Погодина Л.И. Таҳлили шаклҳои бисёрқисмаи доруворӣ. Минск: Высшая школа, 1985.
 19. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Таҳлили органикӣ. Ленинград: Химия, 1981.
 20. Қоидаҳои гузаронидани иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи иҷозатномадиҳии воситаҳои доруворӣ (системаи ГОСТ Ҷ.Т.)
 21. Сигиа С., Ханна Дж. Г. Таҳлили төъдодии органикӣи гурӯҳҳои амалкунанда (фуксионалӣ): Тарҷ. Аз англисӣ – Химия, 1983.
 22. Синев Д.Н., Гуревич И.Я. Технология и таҳлили дору. Ленинград: Медицина, 1989.
 23. Скуг Д., Уэст Д. Асосҳои химияи таҳлилӣ – М.: Мир, 1979.
 24. Соловьев В.Н., Фирсов А.А., Филов В.А. Фармакокинетика. – М.: Медицина, 1980.
 25. Маълумотномаи дорусоз – таҳлилгар (аналитик) / Волох Д.С., Максютина Н.П. ва дигарон – Киев: Тандурустӣ (Здоровъя), 1989.
 26. Стандартҳои сифати воситаҳои доруворӣ. Дастандартҳои асосӣ. ОСТ 91500.05.001-00.
 27. Терней А. Химияи органикӣи мусорӣ, қ. 1, 2. - М.: Мир, 1981.
 28. Таҳлили фармасевтии воситаҳои доруворӣ / Таҳти таҳрири Шаповаловой В.А. – Харьков: ИМП Рубикон, 1995.
 29. Конунҳои ҶТ дар соҳаи тандурустӣ ва фармасевтӣ.
 30. Хирц Ж. Методҳои таҳлилии тадқиқоти мубодилаи моддаи (метаболизми) маводи доруворӣ. – М.: Медицина, 1976.
 31. Холодов Л.Е., Яковлев В.П. Фармакокинетикаи клиникӣ. – М.: Медицина, 1985.
 32. Шрайнер Р. ва гайра . Пайвастқунии ҳаммонанди органикӣ – М.: Мир, 1983.
 33. Юинг Г. Усулҳои таҳлили химиявӣ тавассути асбобҳо: Тарҷ.аз англисӣ – М.: Мир, 1989.
 34. British Pharmacopoeia 1998.
 35. European Pharmacopoeia 2001.